

АСОСИ МУСТАҲКАМИ ҒАЛАБАҶОИ НАВ

Дар Бозиҳои XIX-и тобистонаи осийи воқеъ дар шаҳри Ханҷжоуи Чин варзишгарони Ўзбекистон соҳиби 22 медали тиллоӣ, 18 нуқра ва 31 биринҷӣ, чамъан 71 мукофот гардида, байни 45 мамлакат ба дарёфти мақоми ифтихории панҷум муваффақ шуданд.



Ҳайати варзишгаронро, ки кишвари моро шарафманд карда, иқтидори варзиши Ўзбекистони Навро намоиш доданд, дар Аэропорти байналхалқии «Тошканд» ба номи Ислоҳ Каримов ботантана пешвоз гирифтанд.

Ғолиби мутлақи Бозиҳои XIX-и тобистонаи осийӣ, соҳиби медали тиллоӣ, муштзан Баҳодир Чалолов, варзишгари чавонтарин, ки дар мусобақаҳо оид ба атлетика сабук иштирок кардааст, барандаи медали тиллоӣ Шарифа Давронова, сармураббӣ дастаи яккачини Ўзбекистон оид ба гўштинги Ризамат Солиев ва дигарон, ки аз номи варзишгарон баромад карданд, дар бораи мусобақаҳои «Ханҷжоу-2022» ва дар бораи он, ки дар мусобақаҳои мазкур омилҳои асосии муваффақият шароити фароҳамовардаи давлатамон буд, ибрози ақида намуданд.

Воқеан, дар иштироки бомуваффақияти варзишгарони Ўзбекистон дар мусобақаҳои бонфузи қитъа қарори роҳбари давлат «Дар бораи тайёрии маҷмӯии варзишгарони Ўзбекистон ба Бозиҳои XIX-и тобистонаи Осийё ва Бозиҳои IV-и паралимпии осийӣ, ки дар шаҳри Ханҷжоу (Чин) соли 2023 гузаронида мешавад» нақши муҳим бозид. Мувофиқи барномаи андешадоштаи бори таъмин сохтани иҷрои ин ҳуҷҷат тамоми шароитҳои зарурӣ барои гузаронидани чамъомадҳои таълимиву машқӣ дар пояи меъёрҳои замонавӣ, баланд бардоштани таҷриба ва маҳорати варзишгарон, тайёрии ҷиддии онҳо ба мусобақаҳои байналхалқӣ фароҳам оварда шуданд.

Дар Бозиҳои осийӣ бори дигар имконият ва иқтидори варзишгарони мо, ки шарафи мамлакатро дар Бозиҳои XXXIII-и олимпии воқеъ дар пойтахти Фаронса – шаҳри Париж Ҳимоя хоҳанд кард, санида шуданд.

Рўномаи машҳури англисии ЧМЧ дар бораи низоми самарабахши тайёркунии варзишгарони касбӣ, мураббӣён, кормандони тиббӣ ва ҳакамҳои Ўзбекистон.

Рўномаи Global Times: ЎЗБЕКИСТОН ДАР БАЙНИ 5 КИШВАРИ ПЕШҚАДАМИ БОЗИҶОИ ОСИЁИ ДАР ХАНҶОУ

Дар саҳифаҳои рўномаи машҳури харрўзаи Чин «Global Times» таҳти сарлавҳаи «Ўзбекистон дар Бозиҳои осийи воқеъ дар Ханҷжоу, ба шарофати сиёсати варзиш дар кишвар ба сафи 5 кишвари аз ҷиҳати варзиш пешқадам дохил шуд» мақола интишор ёфт.

Бинобар маълумоти «Global Times» солҳои охир Ўзбекистон бо варзишгарони машҳури худ – шоҳмотбозон, муштзанон, дзюдоҷиён, вазнбардорон ва ғайра нуфузи мамлакатро дучандон намуд. Дар Бозиҳои осийи Ханҷжоу тамошогарон шоҳиди зуҳур кардани ситораҳои варзиши Ўзбекистон дар соҳаҳои бокс, таэквандо, атлетика сабук, шамшербозӣ, қайқиронӣ ва ғайра гардиданд.

«Мушоҳидон таъкид намуданд, ки ин натиҷаи рушди варзиш дар мамлакат мебошад. Дар Ўзбекистон низоми самарабахши тайёркунии варзишгарони касбӣ, мураббӣён, кормандони тиббӣ ва ҳакамҳои ташаккул ёфтааст, – зикр мегардад дар мақола. – Таъбиқсозии ҳадафҳои мазкур ба таърифи таъбиқсозии ҳамаҷониба тарбия намудани ҷавонони пешқадам, рушди минбаъдаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мусоидат мекунад».

Дар кишвар тарзи солими ҳаёт дар байни ҷавонон васеъ тарғибу ташвиқ мегардад, машғулиятҳои оммавии варзиш гузаронида мешаванд. Варзишгарони Ўзбекистонӣ, ки дар мусобақаҳои бонфузи байналхалқӣ, аз ҷумла дар Бозиҳои осийи Ханҷжоу ба ғалабаҳои бузург муваффақ шуданд, иқтидори баланди варзиши Ўзбекистонро намоиш медиҳанд. Натиҷаҳои дар Ханҷжоу ба дастовардаи варзишгарон Ўзбекистонро ба ҷомеаи варзиши ҷаҳон ҳамчун кишваре, ки дар он варзиш соҳиби ҳаёти солим ҳамаҷониба тарбия намудани ҷавонони пешқадам, рушди минбаъдаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мусоидат мекунад».

«Дунё», шаҳри ПЕКИН.

ДАР ЭРОН БА ЎЗБЕКИСТОН БАРОИ ТАШАББУСАШ БОБАТИ ГУЗАРОНИДАНИ ИҶЛОСИЯИ 25-УМИ СОЗМОНИ УМУМИҶАҶОНИИ САЙЁҲИ ДАР САМАРҚАНД СИПОСУЗОРӢ КАРДАНД

Сафири Ўзбекистон дар Эрон Баҳодур Абдуллоев дар машварати 5-уми вазирони сайёҳии кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории иқтисодӣ (СҲИ), ки дар Ардебил (Эрон) 5 октябри соли равон баргузор гардид, иштирок кард.

Бинобар натиҷаи чорабинӣ Баённомаи Ардебил қабул шуд, ки дар он боми мутааллиқ ба Ўзбекистон низ дохил шудааст.

Дар вай аз ҷумла, ҳуҷҷатҳои дар доираи чамъомади 4-уми вазирони сайёҳии давлатҳои аъзои СҲИ ва натиҷаҳои мусабати таъбиқсозии «Харитаи амалиёт» бобати зуд барқароршавӣ пас аз пандемияи COVID-19, рушди беҳавф ва мутасили соҳаи сайёҳӣ дар СҲИ, ки таҳти сарварию Ўзбекистон 13 декабри соли 2022 гузаронида шуд, қайд карда мешавад.

Ғайр аз ин, шаҳри Шаҳрисабзи Ўзбекистон барои соли 2024-ум пойтахти сайёҳии СҲИ интихоб гардид.

Ба Ўзбекистон ҳамчунин бинобар ташаббусаш бобати соли 2023-юм баргузор кардани иҷлосияи 25-уми Созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ (ЮНВТО) дар Самарқанд миннатдорӣ изҳор гардид. Таъкид шуд, ки ин, бешубҳа, нафақат барои Ўзбекистон, балки барои тамоми минтақа имконияти хуб аст.

Дар доираи чорабинӣ сафири Ўзбекистонро губернатори Ардебил Саид Ҳамид Амалӣ мулоқот кард. Дар вохӯрӣ оид ба масъалаи таъмин сохтани таъбиқи муоҳидаҳо, ки дар қараёни мулоқоти сатҳи оӣ, аз ҷумла сафари рас-

мии Президенти Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Техрон 18 июни соли 2023 ва ташифи расмии Президенти Чумҳурии Исломии Эрон Иброҳим Раисӣ дар Самарқанд 14-16 сентябри соли 2022 имзо шудаанд, мубодилаи афкор ба амал омад. Робитаҳои таърихӣ байни Ардебили ва Шаҳрисабз қайд карда шуд, пешниҳод гардид, ки дар байни шаҳрҳои мазкур иртиботи бародарӣ муқаррар карда, ҳамкорироҳи иқтисодӣ, сайёҳӣ ва фарҳангии миёни онҳо инкишоф дода шаванд. Ҳамчунин масъалаи ба роҳ мондани хатсайри бевоситаи авиатсионии байни минтақаҳои Ўзбекистон бо шаҳри Ардебил баррасӣ гардид.

Сафири Ўзбекистон бо роҳбарияти ширкатҳои «RahanSazehConsultingEngineers», «Proheal»-и Эрон ва як қатор сохторҳои сайёҳӣ мулоқот дошт.

Дар қараёни мулоқот намоёндогони сектори сайёҳии Эрон ба аҷумани сармомия, аз ҷумла ба чорабинӣ, ки 16-20 октябри соли 2023-юм дар доираи иҷлосияи 25-уми Созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ (ЮНВТО) дар Самарқанд баргузор мешавад, даъват карда шуданд.

АИ «Дунё», шаҳри ТЕХРОН.

Солҳои охир дар ҳудуди як қатор ноҳияҳои вилояти Чиззаҳ, ба мисли Зомин, Форш, Дўстлик, Арнасой ва Ғаллаарал майдони заминҳои рустанӣҳои рағванӣ афзун гардид. Аз ин ҷост, ки барои парвариши рустанӣҳои рағванӣ ва зӣёд намудани ҳаҷми истеҳсоли он эътибори алоҳида ғарбдоранд. Зеро эҳтиётҳои аҳоли нисбат ба ин маҳсулот рӯзфарзун аст.

ПАРВАРИШИ РУСТАНИҶОИ РАҒВАНӢ

Дар ин ҳудудҳо кластери току ангурпарварӣ таъсис ёфта, баробари ин дар мобайни қаторҳо зироати рағванӣ кишт мекунанд. Ба наздикӣ дар ноҳияи Ғаллаарал таҳти мавзӯи «Тухмипарварию рустанӣҳои рағванӣ ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсолот» семинари аёнӣ баргузор гардид.

Ҳаматарафа омӯхтан ва ба амал таъбиқ сохтани таҷрибаи Олтиарқ мавриди муҳокима қарор гирифт. Дар майдони 102 гектар замин, мобайни қаторҳои току ангур кишт ва парвариши рустанӣҳои рағванӣ таъсия дода шуд.

Дар қорӣ семинар аз Вазорати хоҷагии қишлоқ, маркази тухмипарварию чумхури, соҳаҳои марбут ба аграрӣ роҳбарону ходимон ширкат ҷустанд.

Анорбой НАЗАРОВ, хабарнигори «Овози Тоҷик». Вилояти ЧИЗЗАҲ.

МАҚСАД — ФАРОҶАМ ОВАРДАНИ ШАРОИТИ МУНОСИБ

Дар тўли солҳои охир дар Ўзбекистони Нав бо мақсади ба вучуд овардани шароити мусоид барои соҳибкорӣ ислоҳоти васеъмиқёс таъбиқ мегардад. Боиси хушнудист, ки дар меҳвари ин ислоҳот ташаббус ва ҷонибдорӣ Сарвари давлатамон таҷассум меёбад. Зеро чанд сол қабл аз ин Президент бо машварат бо мардум «Стратегияи ҳаракат»-ро қабул карда буд. Бо гузашти айём аз ин боис дар тамоми соҳаҳо дигаргунӣҳои азим ба амал омаданд.

Далели раднопазир гулгул шукуфон шудани ноҳияи Самарқанд аст. Зеро мардум бо инвесторони хориҷӣ дар фаъолияти худ дастгирӣ ва имтиёзҳои раднопазирӣ ҳукумати Ўзбекистони Навро эҳсос мекунанд. Стратегияи «Ўзбекистон – 2030» бо фарогирии 100 ҳадафи асосӣ дар 5 самти афзалиятнок боиси таваҷҷуҳ аст, ки яке аз онҳо рушди устувори иқтисодӣ мебошад. Дар соли 2023 дар қаламрави ноҳияи Самарқанд 4 лоиҳаи бо арзиши беш аз 196 миллион доллар,

ки 120 миллион доллар инвестиция хориҷии бокафолат аст, амалиёти хоҳад шуд.

Дар асоси шартнома тадбиркорони Хитой, Русия, Қурӣи Чанубӣ, Туркия, Тоҷикистон, Қазоқистон ва дигар кишварҳои ҷаҳон дар ноҳияи мо фаъолияти гуногунҷабха мебаранд.

Маълум аст, ки аҳолии ноҳияи Самарқанд бо кишоварзӣ, боғдорӣ, тоқпарварӣ ва дигар соҳаҳои хоҷагии қишлоқ машғул ҳастанд. Маҳсулоти боғу саҳро ба хориҷа фурӯхта мешавад, ки иқтисоди ноҳия бехтар ва пурқувват шуда истодааст.

Инчунин маҳсулоти гуногунро ба хориҷа экспорт мекунем, ки адади мамлакатҳои ҳамкор аз 30-

то афзуд. Ҳоло дар ноҳия 642 корхонаи муштараки санояти фаъолият мебаранд, ки танҳо дар 8 моҳи соли равон ба миқдори 1 триллиони 333,6 миллиард сўм маҳсулоти санояти истеҳсол шудааст.

Чанде пеш сарвари давлатамон ба ноҳияи мо таширф оварда, бо соҳибкорони маҳаллӣ ва хориҷӣ суҳбат ораста, муаммоҳои мавҷудро ҳал карда, барои пешрафти иқтисодидёт саҳми арзанда гузошанд.

Ҷўрабек СУЮНОВ, ҷонишини ҳокими ноҳияи Самарқанд оид ба инвестиция, санаот ва савдо.

АЗ ПАХТА ҲОСИЛИ ФАРОВОН БА ДАСТ МЕОРЕМ,

– меғунд роҳбарони хоҷагиҳои фермерии вилояти Андиҷон

Пахтакорони вилояти Андиҷон дар ба даст овардани ҳосили гаронбаҳои пахта, берун аз водии Фарғона низ маълум гаштаанд. Инро манбаҳои расмӣ тасдиқ менамоянд.

Соли ҷорӣ 3 ҳазору 154 хоҷагии деҳқонӣ бар асоси шартнома ба корхонаҳои кластери насосҷӣ барои ба даст овардани 272 ҳазор тонна ашёи хом пахта талаш ба ҳарч меҳнаанд. Гуфта мешавад, ки ин шартномаҳои тарзи фючерсӣ мебошанд.

Ёдовар мешавем, ки шартномаи фючерсӣ созишномаест, ки байни харидор ва фурӯшанда баста мешавад ва ҳадафи он пардохти фарқияти байни арзиши худӣ шартнома ва арзиши дорои дар он зикршуда мебошад. Маҳз дар ин ҷо сарвати асосии ҳамон дорои пахтаи хоҷагиҳои фермерӣ махсуб меёбад, ки ба корхонаҳои кластерӣ интиқол дода мешавад.

Дар ҳақин ҳол корхонаҳои кластери пахта барои гузаронидани тадбирҳои агротехники маблағи 60 фоизи маҳсулотро ба хоҷагиҳои деҳқонӣ партохтаанд, ки арзиши он баробари 802 миллион 337 миллион сӯм мебошад ва ин маблағ ҳангоми нашуномаи пахта мавриди қорбаст қарор мегиранд. Яъне кластерҳо дар ивази маблағҳои аз ҳисоби онҳо пардохтшуда баъди ҷамъоварии ҳосили, ки хоҷагиҳои деҳқонӣ аз майдонҳои тахти кишти пунбадона ба даст овардаанд, онро ба сифати ашёи хом қабул карда мегузаранд.

Дарвоқеъ, солҳои пеш чунин тарзи кор қобили истифода набуд, барои ҳақин деҳқонон дар айни долузарбии кор баъзан аз набудани техника баъри анҷоми корҳои агротехники ва ё камбудии маводи сӯзишворӣ танқисӣ мекашиданд, дар натиҷа ҷамъи ҳосили бадастоваздаи онҳо ҳатто нақшаи шартномавино таъмин карда наматавонист.

Аммо ҳоло вазъият куллан фарқ мекунад. Хоҷагиҳои фермерӣ деҳқонӣ фақат ба кишти парвариши пахта ҷиддан машғуланд. Кластерҳо ҳамеша маддадгори онҳо мебошанд ва дар сурати зарурат ба ин хоҷагиҳои фермерӣ техника, нуриҳои маданиву минералии ва маводи дигари заруриро расонида медиҳанд.

Имсол низ дар тамоми хоҷагиҳои пахтакорони вилоят бо мақсади дар муддати кӯтоҳ ҷидани ҳосили бо арақи чабини рӯйидашуда корҳои ҷамъоварӣ бо суръат ва вусъати тамоми давом дорад. Як қатор хоҷагиҳои пахтакорони ноҳияҳои вилоят аллакай нақшаҳои шартномавино худро ба сомон расони-

даанд ва фатҳи марраро таъмин кардаанд.

Масалан, хоҷагии фермерии «Бобуршоҳ»-и ноҳияи Улугнор, хоҷагии фермерии «Қайрағочи Чалақудук»-и ноҳияи Чалақудук, хоҷагиҳои фермерии «Исроилҷон», «Нодирбек Худойбердиев ерлари», «Азизбек Райимқулов ерлари»-и ноҳияи Пахтабод, хоҷагиҳои фермерии «Саодат Қахрамон» ва «Мансур Нурमतов»-и ноҳияи Булокӯшӣ, хоҷагии фермерии «Бахт имкон ривоч қорваси»-и ноҳияи Олтинқул, хоҷагии фермерии «Бирлашган порлоқ келажаги»-и ноҳияи Шаҳрихон дар вилоят аз ҳақин шумор мебошанд. Ин хоҷагиҳо аз аввалинҳо шуда нақшаи шартномавино пахтаасупорино иҷро кардаанд, дар парвариши ашёи хом пахта заҳмати зиёд кашиданд ва аз ҳар гектар майдони пахтазор 40-45 сентнерӣ ҳосили аълосифат рӯёндаанд.

Роҳбарони як қатор ташкилотҳои вилоят барои беталаф ва дар муддати муқарраршуда ҷамъоварии намунаҳои ҳосили пахта, намунавор ташкил кардани мавсимии пахтачинӣ, фароҳам овардани шароити созор барои ҷинақчин, таъмин кардани онҳо бо ҳӯроқи гарм ва амсоли он аз тамоми имкониятҳои мавҷуда фаровон истифода мекунанд. Дар маъсалаи ба ҷинақчин пардохт намунаҳои пули пахтаи ҷидашон ягон таъхирқунӣ сурат намегирад. Ин ҳол дар онҳо рағбату шуҷоати калон ҳосил менамояд ва онҳо бехтару бештар вақти худро дар майдонҳои пахта сипарӣ мекунанд.

– Рӯзмарра ману ду келинам қариб 300-350 килограмм ва баъзан аз он ҳам бештар пахтаи аълосифат ҷида ба хирман месупорем. Талаш ба ҳарч медеҳем, ки дар ин муддати кӯтоҳи ҳосилгундорӣ аз вақт дуруст истифода кунем ва ҳарчи бештар пахта ҷидаи ҷидаи бештар ба даст оварем. Ҳӯроқҳои гарму хушмаза ба қувваамон қувва зам мекунанд. Аз аввали мавсим то ҳол дастикам 11 миллион сӯм пул ба даст овардем. Ханӯз дар саҳро пахта зиёд аст ва мо то охири мавсим ин нишондоди худро ба 25-30 миллион сӯм ҳоҳем расонд, – меғунд ҷинақчи Назокат Муродова.

Вай меафзояд, ки дар байни ҷинақчин мусобиқа розҳандозӣ шудааст. Ғолибони мусобиқа аз тарафи ташкилотҳои гуногун бо муқофотҳои пули ва хотиравӣ қадр карда ҳоҳанд шуд. Ба гуфтаи Муродова ҳоло гуруҳи сенафарои вай дар қатори пешсафони ин мусобиқа

қарор дорад.

Масъалаи дигаре, ки дар ин шабонарӯз фермерҳоро нигарон месозад, то боридани борони тирамоҳӣ ҳарчи бештар ҷамъоварӣ намунаҳои ҳосил мебошад. Он ҳоҷ ҳосилашон аз санҷиши лаборатория ба хубӣ ҳоҳад гузашт. Бо мақсади таъмини шаффофият дар ҷараёни санҷиши лабораторияи назорати сифати ашёи хом пахта, ки аз ҷониби хоҷагиҳо ба корхонаҳои қоркарди пахтаи кластерҳо интиқол дода мешавад, қорҳои зиёд ба сомон расидаанд. Ба таври мисол, ҳар як хоҷагӣ аз ҷониби раиси Шӯрои вилоятии деҳқонон ва мутасаддиёни дигар, раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва соҳибони заминҳои тахти кишти пахта мавриди дастгирӣ қарор дода шудаанд. Онҳо мафиатҳои деҳқононро дар мадди аввал газоста, барои назорати раванд аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода мекунанд. Гуфта мешавад, ки дар ин самт раисони ҷамоатҳои шаҳрвандони маҳаллаҳо низ ба гуруҳҳои назоратӣ шомил карда шудаанд.

Ноғуфта намонад, ки дар асоси хоҷиши ҷинақчин маблағи ҷамъоварии як килограмм пахта ё ашёи хом имсола 1 ҳазору 500 сӯм муқаррар шудааст ва аз ин ҷинақчин ҳеле ҳурсанду қаноатманд мебошанд. Маблағе, ки барои ҷинақчин сари вақт пардохта мешавад, дар марказҳои ҳисоби бухгалтерӣ аз банкҳои тижоратӣ ихтисос дода мешавад. Дар айни ҳол 42 миллиарду 527 миллион сӯм пули инкассавӣ барои пардохти пули ҷинақчин ҷудо гардидааст.

Бино ба маълумоти дафтари матбуоти ҳокимияти вилоят аз аввали мавсими гуногини ҳосил бо қувваи ҷинақчинӣ хоҷагиҳои фермерӣ деҳқонӣ ба пунктҳои маҳсулоттайёркуни бештар аз 75 ҳазор тонна ашёи хом навъи аълосифат додаанд, ки худуди 30 дарсади ҳақми умумии ҳосилро ташкил менамояд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ҳақин давраи соли гузашта бештар аз 50 ҳазор тонна, ё ба ҳисоби ҳақми умумии 18 фоиз ҳосил ҷамъоварӣ карда шудааст ва фарқи он аз кунунӣ 25 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад. Барои ҳақин тамоми қувваи имконият ба он равона шудааст, ки хоҷагиҳои фермерӣ аз рӯзиҳои гарми офтобӣ ва харорати баланди ҳаво маъсулиятшиносони истифода кунанд ва ба фатҳи марра расанд.

Мирасрор АХРОРОВ,
муҳбири «Овози Тоҷик».

Вилояти АНДИҶОН.



Пас аз сафари Президент...

ҶОЙҲОИ НАВИ ҚОРҶИ ВА МАНБАҲОИ ДАРОМАД ФАРОҲАМ ОВАРДА МЕШАВАНД

Дар мамлақати мо ҳақми истеҳсоли маҳсулоти тайёри рақобатбардор, воридотиву содиротӣ меафзояд. Сокинони минтақа аз ҷойҳои нави қорҶи, ки ба шарофати татбиқи намунаҳои лоиҳаҳои бузург фароҳам меоянд, хурсанданд.

Вобаста ба ин муҳимияти ба қор андохта шудани иқтисодҳои нави баланс-технологии истеҳсоли дар минтақаҳои озоди иқтисодиро метавон таъкид кард.

Мавзӯро дар мисоли фаъолияти минтақаи озоди иқтисодии «Қўқанд»-и вилояти Фарғона ва лоиҳаҳо, ки дар ин ҷо татбиқ мешаванд, идома медиҳем.

Минтақаи озоди иқтисодии мазкур аз ҳақор қисмат иборат буда, дар майдони тақрибан 714 гектар қорҶир шудааст, дар он 130 лоиҳаи сармоявии арзиши умумиашон 684 миллион доллар амалӣ мешавад. Ҳоли ҳозир дар ин ҷо 85 лоиҳа ба маблағи 311 миллион доллар амалӣ шуд, зиёда аз ҳашт ҳазор ҷойҳои нави қорҶи фароҳам омаданд.

Дар ҷараёни сафараш ба вилояти Фарғона, ки 27 июли соли равон ба вукӯт пайваст, Президент Шавкат Мирзиёев бо фаъолияти

корхонаи «NBMB Building Materials Central Asia», ки ба қорҶи дар худуди ин минтақаи озоди иқтисодӣ қушода шуд, шинос гардид.

Дар ин корхона, ки бо ҷалби сармояҳои бевоситаи хориҷӣ дар ҳақми 30 миллион доллар ташкил шудааст, 200 ҷойҳои нави қорҶи фароҳам омаданд. Иқтисодӣ солонаи истеҳсоли он 30 миллион метри мураббаъ гипсокартонӣ одӣ ва ҳақор миллион метри мураббаъ гипсокартонӣ манзаравӣ мебошад.

Роҳбари давлати мо зуд-зуд таъкид менамояд, ки рушди «нуқтаҳои афзоиш»-и ҳар як минтақа, фароҳам овардани ҷойҳои қорҶи ва манбаи даромад барои одамони мақсади аввалиндараҷаи сибсаи давлати мо ба шумор меравад. Соли равон дар минтақаи озоди иқтисодии «Қўқанд» ба истифода супурдани 45 лоиҳаи бузургӣ саҳнаи арзиши умумиашон 373 миллион доллар пеш-

бинӣ шудааст. Татбиқ кардани ин вазифа имкон медиҳад барилова зиёда аз 6800 ҷойи нави қорҶи ба миён ояд.

Соли 2023-юм аз ҷониби корхонаҳои аъзои минтақаи озоди иқтисодии «Қўқанд» истеҳсоли маҳсулоти дар ҳақми се триллион сӯм пешбинӣ гардидааст. Ҳақми содирот то охири сол тақрибан 120 миллион долларро ташкил медиҳад.

Ақнун биёед аз рақамҳо ба таҳлили лоиҳаҳои мушаххаси сармоявӣ мегузарем.

Яке аз онҳо маҷмуи истеҳсоли маҳсулоти бофандагӣ ба шумор меравад, ки аз ҷониби ҷамъияти маъсулияташ маҳдуди «Mollis»-и ноҳияи Учқўпир ташкил шудааст ва дар ҷараёни сафари Президент Шавкат Мирзиёев ба вилояти Фарғона ба истифода дода шуд. Арзиши умумии лоиҳаи мазкур 123 миллиард сӯмо ташкил дода, иқтисодии истеҳсолиаш соли зиёда аз 17 миллион адад маҳсулоти бофандагӣ мебошад.

– Дар корхонаи мо силсилаи пурраи истеҳсоли, аз қоркарди ашёи хом то истеҳсоли маҳсулоти тайёр ба роҳ монда шудааст, техника ва таҷҳизоти замонавӣ, ки аз Чин ва Туркия харид шуда-

Солҳои охир фаъолияти истеҳсоли молҳои санаватӣ дар ноҳияи Олоти вилояти Бухоро назаррасанд.

Дар ҷамоати шаҳрвандони маҳаллаи «Солоқоровул»-и ноҳия аз ҷониби соҳибкор Бахтиёр Раҳमतов ба роҳ мондани истеҳсоли қорҶиҳои хоҷагӣ ва ба қор даровардани хати қадоққунии қиматаш 300 миллион сӯмина боиси таҳсин гардид. Зеро 4 нафар ба қор таъмин шуд. Раҳбари ҚММ «Shukrona – ziyo almas» Бахтиёр Раҳमतов тавассути бандқунии аҳолӣ ба қор ҳақми маҳсулотро зиёд мекунад. Афзудани қорхонаҳои истеҳсоли дар худуд, дастгирии ташаббусҳои соҳибқорони маҳаллӣ баробари рушди иқтисодӣ ба болоравии тарзи зиндагонии аҳолӣ мусоидат мекунад.

Хидмати матбуоти ҳокимияти вилояти Бухоро.

ХАБАРҲО

АФЗОИШИ АҲОЛӢ – ПАДИДАИ ХУБ

Аҳоли дар диёри мо торафт зиёд мешавад. Вале дар қисмате аз кишварҳои дунё таваллуд торафт кам мегардад. Камшавии таваллуд, айни замон, дар кишварҳои мутараққӣ натиҷаи рушди иқтисодӣ ва доништи мешавад.

Дар давоми 9 моҳи соли равон, назар ба маълумоти Агентии статистика, аз ҷониби мақомоти ҚДҲШ дар Ўзбекистон 716 ҳазору 885 нафар таваллуд ба қайд гирифта шудааст. Ин нишондиҳанда назар ба ҳақин давраи соли гузашта 5,1 фоиз зиёд аст.

Рушди урбанизатсия, албатта, яке аз омилҳои пастишавии афзоиши аҳолиест. Вале аксарияти ҳамватанони мо бар онанд, афзоиши аҳоли дар мамлакат ва зинда таваллуд шудани кӯдакон боиси нигаронӣ не, баръакс, хурсандибаш ва натиҷаи ғамхориҳои давлат нисбати модар ва тифл мебошад.

ТУҲФАИ ҲОКИМИЯТ БА РОҲБАРИ МАҲФИЛИ МУСИҚӢ

Ҳокими ноҳияи Сӯх бо ҳақми як қатор мутасаддиён ба дабистони таълими умумии рақами 16-ум омада, ваъзи таълиму тарбия ва қор дар маҳфилҳои таълиму хунарию дар муассисаи мазкур аз назар гузаранд.

М. ШОДИЕВ,
муҳбири «Овози Тоҷик».

Санъати тасвир

НАЗМ ДАР РАНГТАСВИР

Ба муносибати 110-солагии Арбоби шоистаи санъати Ўзбекистон Рашид Темуров дар осорхонаи дӯстии халқҳои Самарқанд намоиши асарҳои соҳибҷашн оғоз ёфт.

Мухлисони санъати тасвир бо шавқу ҳаваси хоса бо осори мусаввир шинос шуданд.

– Рассоми мардумии Ўзбекистон Чингиз Аҳмаров ба эҷодиёти падари бузургварам баҳои баланд дода: – Рашид Темуров барои он таваллуд шудааст, ки Самарқандро мадҳу ситоиш намояд, – гуфтааст, – иброд дошт духтари рассом, санъатшинос Гулҷаҳон Темурова.

Воқеан, агар намоишгоҳро тамошо кунед, ба ҳақиқати суҳанони Чингиз Аҳмаров бовар мекунед.

Рашид Темуров дар Самарқанд таваллуд шуда, соли 1937 омузишгоҳи бадеиро хатм менамояд. Аз мусаввирони номдор Павел Бенков, Л. Буре ва дигарон асрори расмкаширо меомӯзад. Сипас, маҳз бо дастгирӣ ва ҷонибдорӣ студияи тақмили ихтисоси назди иттифоқи рассомони Ўзбекистон (солҳои 1939-1940) аз мусаввирони номдор О. Татавоян ва В. Еремян сабақ гирифт, истеъдоди хеш сайқал дод. Иштирок дар намоишгоҳи рассомони Ўзбекистон ӯро ба муҳлисони санъати тасвир шинос намуд. Соли 1942 ӯро ба узвияти Иттифоқи рассомони собиқ СССР қабул карданд. Рашид Темуров ба дифоии Ватан сафарбар гардида, соли 1945 ба зодгоҳаш – Самарқанд баргашт. Котиби маъсули шӯъбаи вилоятии иттифоқи рассомони Чумхурии Ўзбекистон интихоб шуд. Қўшиш кард, ки ҳамкасбонаш бештар бо эҷод машғул шаванд, намоиши асарҳои хешро ташкил диҳанд. Худаш низ набзи Самарқанд ва мардуми сарбаланди онро пайваста рӯйи матоҳ меофарид.

Ҳоло асарҳои Рашид Темуров дар нигористони Третяков ва осорхонаи давлатии

МИРАКӢ МАҲАЛЛАИ ЗАМОНАВИИ САӢӢӢ МЕШАВАД

Интизори меравад, ки ҷамоати шаҳрвандони маҳаллаи «Миракӣ»-и ноҳияи Шаҳрисабз ба мавзеи замонавии ҳақонгардӣ мубаддал гардад.

Ин гўшаи зебои Ватан диққати сайёҳони хориҷро ба худ ҷалб кардааст. Ҳокимияти ноҳияи Шаҳрисабзи вилояти Қашқадарё, Вазорати иқтисодиёт ва молияи Чумхурии Ўзбекистон ва Ширкати олмони «Etnigroup» ният доранд, ки дар ҳақми танготанг ба рушди сайёҳии минтақа қадамҳои нахустинро бигузаранд. Ин ниҳодҳо бо ҷалби мутахассисони варзида, тарҳи вижаеро кашидаву рўнамоӣ сохтанд, ки тибқи он «Миракӣ» ба мавзеи сайёҳии замонавӣ мубаддал хоҳад шуд.

Дар пояи ин ҷорабиниҳо ҳокими ноҳияи Шаҳрисабз Саммад Ҳасанов як ҳайати мутахассисонро аз Ширкати олмони «Etnigroup» ба ҳузур пазируфта, бо маҳсулиятҳои тарҳи «Миракӣ» шинос намуд. Инак, меҳмонони олмонӣ ният доранд, ки дар лоиҳаи мазкур бо сармояи худ ширкат варзида, дар ободқорҳои ин мавзеи ҳисса гузаранд.

Шариф ХАЛИЛ,
хабарнигори «Овози Тоҷик» дар вилояти Қашқадарё.

НАМОИШИ АСАРҲОИ МУСАВВИРОНИ ЎЗБЕКИСТОНУ ТОҶИКИСТОН

Дирӯз дар нигористони «Чорсу»-и шаҳри Самарқанд намоиши асарҳои бадеии гуруҳи рассомони чумхурии Ўзбекистон ва Тоҷикистон тахти унвони «Симо ва ранг» қори худро оғоз кард.

Чорабинии мазкур бо дастгирии сафароти Тоҷикистон дар Ўзбекистон, Иттифоқи рассомони Тоҷикистон дар яқоягӣ бо Иттифоқи эҷодии рассомони Ўзбекистон ташкил гардида, дар он асарҳои панҷ

рассом – Илёс Мамадҷонов, Далер Миҳтоҷев, Баҳром Исмаилов тоҷикистонӣ ва аз ҷониби Ўзбекистон Нуриддин Исоев ва Аҳмад Исоев ба намоиш гузошта шудаанд.

Бояд гуфт, ки намоиш дар до-

бо усули иҷрои худ, балки бо рангорангии жанроқ низ аҳамият доранд.

Дар чорабинӣ ҷонишини ҳокими вилоят Рустам Қўбилов, сафори Тоҷикистон дар Ўзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода иштирок карданд.

Ба мусаввирон ташаккурномаҳо тақдим гардид.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА,
хабарнигори «Овози Тоҷик» дар вилояти Самарқанд.

Муҳаммад ШОДӢ

МАШҚИ ҒАЗАЛ

Туй шӯридасар, то шеър гӯйи, Хӯрӣ хуни чигар, то шеър гӯйи. Дар оташкӯнаи эҳсос, эй дил, Ту даргириро дар, то шеър гӯйи. Ба оташсанг мекубӣ сари худ, Аз он ҳезад шарар, то шеър гӯйи. Ту ҳам парвоз хоҳӣ чун Самандар, Бисӯзӣ болу пар, то шеър гӯйи. На мисле дар вучуди дардхӯрда, Туй дар баҳру бар, то шеър гӯйи. Шаби тӯлониат ғарқ аст бар ашк, Ту бо чашмони сар то шеър гӯйи. Хазору як шаб, эй дил, гӯӣ Аллоҳ, Каши оҳи саҳар, то шеър гӯйи.

Чу кӯҳ афканд оташсанг, бо сар Ту меафти ба пой кӯҳ, эй дил. Вале ҳарфи хуш аст оби ҳаётат, Ту мисле бо «бале!» мамдӯҳ, эй дил.

Бар пой агар ҳастам, афтондани ман осон, Бар бистари бемори хобдонди ман осон. Ман мӯйсафед астам ё кӯдаки шашмоҳа, Ранҷондани ман осон, гирёндани ман осон. Хандед ба ҳоли ман, к-аз дард ҳамехандам, Дарду ғами дунёро хандондани ман осон. Пухтаст магар ин туг ё гашт хазон ин барг, Чун бод ҳамехезад резондани ман осон. Бар гурги дуло зинда-бар зинда «фурӯ бурдан», Бар одами дарранда даррондани ман осон.

Бар чону чигарсӯзи ин гӯгирздани қисмат, Ҳамчун ҳаси оташдон сӯзондани ман осон. Сар қандану пар қандан душвор агар, эй дӯст, Бе корд маро куштан – гӯрондани ман осон.

Ту дорой, ту милёндо ру бар мекуни бози, Ба тин гарчи намеарзи, ба доллар мекуни бози. Даромад чони ту чун зердастат дошт чонбозӣ,

Амалдорӣ – ту сардорӣ бо сар мекуни бози. Чу сози рӯбахӣ, рӯбоҳ бар ту мекунад таъзим,

Намой мот ҳар бозигаре, гар мекуни бози. Намояд ракс гӯё бо навои нойи ту ҳар мор, Даме чун морбозони фусунгар мекуни бози. Ту бимангез з-афъӣ ҳам, ки бо тақдири одамҳо,

Гумоне бо забони ҳамчу ханҷар мекуни бози. Навандешӣ зи уқбову натарсӣ з-оташӣ дӯзах, Биҳишти туст ин даҳру ба озар мекуни бози. Дили ҳар муштипар хун созию резӣ ба сарҳо об,

Ту худро шер бишморию чун ҳар мекуни бози.

Туву дил дар диёри орзӯҳо, Туву чон ҳамканори орзӯҳо. Нигоҳи ман ба рӯйи туст гӯё Нигоҳи пушарори орзӯҳо. Занӣ лабханд, гулҳо мешуқуфанд, Гумоне дар баҳори орзӯҳо. Баҳори ишқу уммед аст ҳуррам, Зи нози лоззори орзӯҳо. Дилам бисёр хоҳад рӯй бар рӯй, Ниҳем, эй гулгузори орзӯҳо. Битобад рӯйи мо бар чашми фардо Зи рӯйи шӯлабори орзӯҳо.

Ба мақсад, гарчи дури дур роҳаш, Расем, эй шаҳсувори орзӯҳо.

Чамоати шаҳрвандони маҳаллаи «Бобоҳочӣ»-и ноҳияи Пешкӯ чор деҳа: Боқимиришкор, Шоваре, Бобоҳочӣ, Талирӯд ва 4910 нафар аҳоли дорад. Ҳамаи онҳо тоҷиконанд. Мактаби миёнаи рақами 18-уми тоҷикии ба номи Сергей Лазо буд. Се сол муқаддам соҳиби мукофоти давлатии «Мард ӯғлон» гардидани шогирди Ҳамин мактаб Ҷаҳонгир Норбоев шунди ин ҷо омада будам. Баъди мулоқот бо роҳбарони таълимгоҳ, падари Ҷаҳонгир – омӯзгори фанни математикаи мактаб рақами 18 Ҷӯрабек Муродов менамояд.

Гирди дигари мактаби миёнаи рақами 18-уми деҳа Анварбек Саъдуллоев низ буд. Оё тасаввур мекунед, бо қарори Сарвари давлат соҳиби мукофоти давлатӣ шудани ду нафар талабаи як мактаби назарногири деҳаи дурдасти шафати дашт дар се соли охир магар кори саҳл аст?! Муҳимаш ин, ки сабабгори комёбиҳои гайриодии ин ҳар ду ҷавони соҳибқидор, чи хеле ки таъкид ёфт, омӯзгори фанни математикаи мактаби рақами 18 Ҷӯрабек Муродов менамояд.

Орзуи мулоқот бо ин омӯзгори заҳматкаш моро боз сӯҳбати мо бо Ҷ. Муродов дар ҳавои қушод давом кард. Вай зодаи деҳаи Шоваре буда, дар оилаи қораманди соҳаи савдо Норбой Муродов ба дунё омада ба воя расид. Азбаски модараш Ҳақима Ҳочиева омӯзгори синфҳои ибтидоӣ буд, ба тарбияи ҳар ду фарзанд: Зулхумор ва Ҷӯрабек эътибори аввалиндараҷа меод. Беҳуда нест, ки онҳо баъди хатми мактаби миёнаи рақами 18 пайрави касби модар шуданд.

Гуфтаи ҷуз аст, ки Ҷӯрабек ду соли охир таҳсилорӯ дар литсеи фанҳои табиии деҳаи Чибогони давом дод. родов Анварбек Саъдуллоев бошад, имсол дар озмуни ҷаҳонии фанни математика дар шаҳри Чибони Ҷопон иштирок намуда, соҳиби медали биринҷӣ гардид. Ҳамин тариқа вай соҳиби имтиёз – ҳуқуқи ба таълимгоҳи олиӣ дилхоҳ бе имтиҳон даромада хонданро соҳиб шуд. Дар арафаи қабули ҳуҷҷатҳои доталабон ба таълимгоҳи олиӣ соҳиби мукофоти давлатии «Мард ӯғлон» шудани А. Саъдуллоев бошад, имтиёзи ӯро дутарафаи гардонд. Вай монанди ҳамдеҳаш Ҷаҳонгир дар шӯбаи математикаи Дошишгоҳи миллии Ёзбекистон

– Шояд маошатон низ аз дигарон фарқ кунед? – рӯ овардам ба омӯзгор. – Ҳа, маошам 1,5 баробар (150 фоиз) афзуда, ба 16 миллион сӯм расидааст, – ҷавоб дод вай. – Имрӯз қадом ҷихати ғайолияти омӯзгорӣ ба шумо маъқул аст? – Кам шудани қоғазбозӣ. Бояд таъкид намуд, ки мактаби миёнаи рақами 18-уми ноҳияи Пешкӯ 770 нафар талаба, 60 нафар омӯзгор дорад. Ин ҷо қараёни таълиму тарбия дар як баст сураат мегирад. Бинои мактаб дуошёна буда, 850 нафар талабаро

ИЛМАТ БА АМАЛ ЧУ ЁР ГАРДАД...



Муродов ва худӣ Ҷаҳонгир, ки дошишҷӯи Дошишгоҳи миллии Ёзбекистон аст, мақолаи мо дар бораи онҳо таҳти унвони «Ҷаҳонгир – писари Ҷӯрабек Муродов» дар «Овози тоҷик» чоп шуда буд.

Тобистони соли қорӣ ба муносибати Рӯзи ҷавонон – 30 июн бо қарори Президент Ш. Мирзиёев соҳиби Мукофоти давлатии «Мард ӯғлон» гардидани гуруҳи ҷавонорон аз матбуот дида, хеле хурсанд шудам. Ақибаш дар он, ки байни тақдирёфтагон боз як ш-

Аз омӯзгори пуртаҷрибаи Мустафо Бобоев, Бобир Ҳочиев, Отакул Наврӯзов, Салом Камолов асрори фанни математикоро омӯхт ва ба Ҳамин фан дил баст. Соли 2000 бахти дошишҷӯи факултети физикаи математикаи ДДБ гардидан насаб ба гашт. Баъди чор сол ба зодгоҳ баргашт ва фаъолияти меҳнатиро дар мактабе, ки худ то синфи 9 он ҷо таҳсил гирифта буд, оғоз намуд. Дар таълимгоҳ ба тӯфайли хидматҳои Ҷ. Муродов хондондани фанҳои математикаю информатика ранги намунавӣ гирифт. Талабагони мактаб нафақат дар озмуноҳои вилоятию ҷумҳуриявӣ, балки дар қувваозмоиҳои байналхалқӣ низ комёб мешаванд. Хусусан шогирдон иқтидорноктаринаш – соҳиби медалҳои нуқрагину биринҷию озмуноҳои байналхалқӣ писараш Ҷаҳонгир Норбоев ва Анварбек Саъдуллоев куллаҳои баландтарини илмро фатҳ намуда, сазовори мукофоти давлатии «Мард ӯғлон» гардиданд ва ба номи ифтихори ҷамоаи мактаб Ҳамидиён таъдил ёфтанд.

Ҷаҳонгир Норбоев ҳоло дошишҷӯи курси ҷуруми Дошишгоҳи миллии Ёзбекистон, меҳодаҳ, ки ҳамчун падараш омӯзгори пурқидирони фанни математика шавад. Вай аллакай ҳамчун мутахассиси болаёқат ба аъзоёни команди якҷақачини мамлакат аз фанни математика сабақ медиҳад. Шогирди дигари Ҷ. Муродов бо худӣ Ҷаҳонгир, ки имсол чилсола шудааст дар мактаби дӯстдоштааш соли бистум фаъолият нишон медиҳад, қаноатманд аст, ки хидматҳои хоқоронааш бисолафтар намунаи омӯзгори тоифаи олиӣ Аълоҷии таълими халқи Ёзбекистон, соҳиби медали «Шӯрат» гардидани вай иро собит мекунанд. Имсол баробари шогирдаш А. Саъдуллоев, ки дар озмуни байналмилалӣ Ҷопон комёб гардид, сазовори 66 млн. сӯм маблағаштааст, соҳиби 49 500 ҳазор сӯм мукофоти пулӣ шудани омӯзгор, бешубҳа, боз як намуни қадринокист.

гунҷонда метавонад. Дар мактаб Муродулло Фаизуллоев (забони хорӣ), Эъзоза Насруллоева (биология), Фуркат Наврӯзов (тарих) барин омӯзгори пуртаҷрибаи зиёданд. Муаллим Ҷӯрабек Муродов ба мақоли фанни математика 30 нафар талабагони баумедро ҷалб намуда, бо онҳо машғулияти берун аз синфи мугузаронд. Вай пас аз дарс дар муҳити хонадон низ саркор аст. Бо ҳамсараш Дилора Хусенова 2,5 гектар замини қорбоғу алафро ба иҷора гирифта, 17 сар қорворо нигоҳдорӣ мекунанд. Қорхонаи тақсичиён – «12-64» ба онҳо дахл дорад. Се фарзанди оила – ду писару як духтар дар муҳити илмдӯстӣ ба воя расидаанд. Чи хеле ки гуфтем, Ҷаҳонгир – нахустфарзанди курси. Бобур – дошишҷӯи курси дуҷуми факултети физикаю математикаи ДДБ. Гуласал – толибаи синфи 11-уми мактаби миёна, вай орзуи духтурӣ дорад. Писарон пайравони падаранд. Онҳо меҳодаҳ бо касби падар ба халқу Ватан хидмат карда, чун қишлоқхонаи сарбаланди кишонад. Баҳриддини Ҳилолӣ беҳуда нагуфтааст.

Илмат ба амал чу ёр гардад, Қадри ту яқе ҳазор гардад. Амрулло АВЕЗОВ, ҲАЖАРНОГИРИ «ОВОЗИ ТОҶИК» ДАР ВИЛОЯТИ БУХОРО.

Хонаи чашму дили ман бе ту холи, модарам. Бе ту холи хонаи фархундафолӣ, модарам. Мезанад хувос бе ту хонаи бесоҳибат, Дар кӯчоҳ кардай «чоҳу чалол»-е, модарам. Навҷавони рафт, омад баргрезон дар баҳор, З-офате, к-омад хазон шуд навнихилӣ, модарам. Буд зебо зиндагонӣ, худнамоӣ дошт вақт, Навбахорон бохт гӯё гулҷамолӣ, модарам. Буд сабуз тар баҳори умр агар, аз баъди ту Хушк гардад шӯрам! Омад хушксолий, модарам.

Бо гузашти ту гумоне подшоҳӣ гузашт, Оҳ, омад давраи бечораҳоӣ, модарам...

Сӯйи ҳаҷон ёфт ба амри Худо, Роҳи писар аз дари ту ибтидо. Духтараке бурд чу хуш аз сараш, Гашт зи ту нури басар дилҷудо. Рафт «рақамот» зи ёди писар, Рӯшӣ ту нашид дигар з-ӯ садо. Сахт замин гарчи, баланд осмон, Дам ба дарун аст дар ту нидо. Бо дили пургусса ба дар бингарӣ, Ташна тӯй бар ниғаҳи ғамзудо. Меҳрноси номи туву меҳрро, Модараки зор, ту ҳоло гадо. Шодии фарзанд гуфти як умр, Дар ғами фарзанд гашти адо.

Каши ранҷу азоби рӯҳ, эй дил, Гар обӣ, кард адо андӯҳ, эй дил. Чу киштилат дучори сахтгӯдон, Каши гӯё ту дарди Нӯҳ, эй дил. Ту беозор оҳу дар тасаввур, Вухӯш ин бешаи анбӯҳ, эй дил. Халолӣ, ки буд андар даҳанҳо, Лағадмол аст бар андӯҳ, эй дил.

Мувофиқи «Харитаи роҳ», ки дар ҷамоати шаҳрвандони маҳаллаи «Далмунобод»-и ноҳияи Ҷондори вилояти Бухоро оид ба татбиқи меъёрҳои барномаи «Хонадони обод – кӯчаи обод – маҳаллаи обод» таҳия шудааст, гуруҳи кории иборат аз мутасаддиёни масъул дар 275 хонадони маҳалла шуданд. Бино ба талаб ва мувофиқати аҳолии зиёда аз 70 мушкулот аниқ гардид. Имрӯзо аз имкониятҳои мавҷуда истифода бурда, қорҳои ободуни, таъмиру азнавсозӣ ба роҳ монда шудаанд. Рӯзҳои наздик дар маркази маҳалла сайроҳи замонавӣ, майдони варзишӣ ва минифутбол барпо гашта, ба истифода супурда мешавад. Таъмири мукаммили муассисаи томактабии «Ҳумо», бунгоҳи тиббии рақами 21 ва мактаби таълими умумии рақами 38 низ ба нақша гирифта шудааст. Дар сурат: дар ҷамоати шаҳрвандони маҳаллаи «Далмунобод».



Зикри хайр

АЗ МАРГИ Ӯ ДАР ҚАЛБИ МО САД ДОҒ МОНД

Рӯзҳои охирини фасли гармо буд. Тирамоҳи заррин бо файзу баракати хоси хуш фаро мерасид. Бодҳои сабуки форам аз омадани рӯзҳои салқину роҳатбахш пайғом меод. Барғҳои барвақт ҳазонгаштаи дарахтон аз як нафаси сабуки боди сарсарӣ ба рехтан сар карданд. Ана, як барги хазон аз як шохии дарахти азим қанда шуд, чарх зада-чарх зада оҳишта ба замин афтид...

Ҳақим Низомӣ гуфта буд: Ҳамагӯфтам, ки Хоқони дарегӯӣи ман бошад, Дарего, ман шудам охир дарегӯӣи Хоқони. Ман ҳам аз шогирди босадоқат, мисли хоҳар меҳрубону мушфик, ҳамкору ҳамфикри худ умедди бисёр доштам. Афсӯс, имрӯз дар бораи ӯ чизе менависам, берангу бенур... Сайрамбону яке аз шогирдони муаллими забону адабиёти мактаби рақами 38, шоир Абдуллоҳ Раҳмон буд. Ман дар тӯли омӯзгории ҷилсолаи худ ба ҷунин мулоқола омадам, ки дар қадом мактабе, ки муаллими соҳибқилму дошишмадор фаъолият дорад, мактаб ба номи ҳамон устод муарифӣ мешавад ва шогирдони бехтарин ҳам аз ҳамон мактаб мебароянд. Ба Абдуллоҳи шоир ҳам дар ин маскан илм мактаби дигари шоирӣ, муҳити адабии ибратбахше созон дода буд, ки имрӯзо ҳам қароғи ин мақфилро шоира Саодат Сангинова, Розия Бадалова, Маъсума Бобоқалонова барин муаллимони эҷодкор фурӯзон нигоҳ медоранд.

Сайрамбонӣ мо аз ин мақфилӣ адабӣ, аз дарсоҳи воли Абдуллоҳ баҳраманд гардида, фаъолиятро бо амри тақдир дар мактаби рақами 12 идоме дод. Бо ибораи худӣ ӯ «дар мактаби зодгоҳи таълим гирифтаму дар кӯчаи оташи ин мактаб пуштам». Чамоати педагогии мактаб дар таълими забону адабиёт дар ноҳия чун мактаби тақвоғ маҳсуб меёфт. Бешубҳа, ҷамоаи ҳамонвақтаи мактаб аз муаллимони соҳибқилму дошишмадор ташкил ёфта буд. Ба ғайр аз забону адабиёт аз фанҳои физика, математика, информатика, химия, биология муаллимони донандаи касби худ дарс меғуфтанд. Самарани меҳнати беминанати ин устодон буд, ки шогирдони зиёди ин дабистон ба макотиби олиӣ шаҳрҳои Самарқанду Тошканд ва Тоҷикистон дохил мешуданд. Мактабҳо тоҷикӣ буд, репетитор набуд. Имрӯзо баъзе падару модарони айби ба дошишгоҳ дохил шуда натавонистани фарзандони худро дар забони тоҷикӣ таълим гирифтани онҳо доништа, тағйирӣ забони таълиму тарафдорӣ мекушанд ва авомона теша ба решаи забони миллати худ мезананд. Ба қавли шоир: Ту табарро даста додӣ, то бибуррад решаатро, Мебурандад, мебарандад, ин чӣ қисмат, ин чӣ савдо? Сайрамбону низ дар ҷунин муҳити бофархангӣ илмдӯст кор кард, омӯхт, обутоб ёфт. Дар семинару конференсияҳои ноҳиявӣ бо маърузаву пешниҳодҳои худ ба баланд бардоштани сифати таъ-

Зикри хайр

ШАЙДОИ ИЛМУ ЗЕБОЙ БУД

Бе мураббӣ зери гардун муътабар натвон шудан, Моҳи навро рафта-рафта чарх оламгир кард.

Сайиди НАСАФӢ.



Солҳои баъди Чанги дуҷуми ҳаҷон ақсари мардум савод нашошанд, талаб ба педагогӣ зиёд буд. Абдуғаффор Абдураззоқов пас аз хатми факултети математикаи Дошишқадаи омӯзгори Фарғона бо чанде ҳамсолонаш фаъолиятро бо ин касби пушараф оғоз намуд. Мо дар нимаи дуҷуми солҳои 60-уми асри гузашта дар синфи якум таҳсил мекардем, Абдуғаффор ба якеи ин синфҳо роҳбар буд. Суратҳои ба ҳар як ҳарфи алифбо ҷавобгӯи зебо аз тарафи худӣ муаллим кашид шуда буд. Мо – талабагони ҳамсоҳаи синфӣ дар танаффус синфи ороёф зебоеро дида, аз тамошош сар намешудем.

Австралия қитъаест, ки ба Чануб ва ҳам Шарқ ба масофаи ҳазорҳо километр тӯл кашид, давлати ягона ба шумор меравад. Иқлимаш аз иқлими мо фарқ дорад. Январ барои мо – зимистон, барои австралиягӣҳо – тобистон, июли мо – тобистон, барои онҳо – зимистон. Дар тобистони Австралия, тасфи ҳаво аз 40 дараҷа мегузарад. Дар ин ҳарорати баланд тухми реглӯши мурғ мепазад. Дар Австралия чонвароне мавҷуд, ки дар дигар қитъаҳо нестанд...

Муаллим ҳар як дарсро бо ашӯи аёни, расмҳо ва сурат-лаваҳо мегузаронд. Масалан, дар як дарси математика ба тахтаи синф сурати ду нафар бонфанда, инфандаи акс намуда, шарҳ дод, ки якеи онҳо ҳар рӯз он қадар, дуҷуми ин қадар мебофанд. Дар як моҳ матои бофтаи ҳар қадомии онҳо қанд метр мешавад? Бино ба ин аёнӣят ва шарҳҳои баҷаҳо зуд масъаларо ҳал намуданд. Дар синфи мо 2 донда китоби «Алифбо» буд, яке аз онҳо роҳбари синфамон Ғаниҷон Азимов ва дуҷуми аз онӣ яке аз хонандагони аълоҳон Муътабар Шарофова буд. Китоби омӯзгорамон навро китоби ҳамсинфамон кӯҳнаю варақхӯш қандагӣ буданд. Мо он китобҳоро бо навабт ба даст гирифта меҳондем. Як рӯз ба мо басте шодӣю хурсандӣ бахшид. Муаллим Абдуғаффор Абдураззоқов бо як ҳамкасби мошини «Запорожец»-ашро пур карда, китоби «Алифбо» оварда, ба 5 синфи якуми мактабамон тақсим намуданд. Ҳар як синф китобдор шудем дар дошишгирӣ боз пешрав.

Дар оилаи Абдураззоқов 10 нафар фарзанд тарбияю камол ёфтанд. 4 нафарашон пайравӣ падар шуданд. Муътабар – муаллимаи синфҳои ибтидоӣ, Матлуба – омӯзгори физика, онҳо ҳоло

(Давомаш дар саҳ. 4)

Ш. МИРЗОЕВ. Вилояти НАМАҶҶОН.

«ОВОЗИ ТОЧИК» – ОЙИНАИ РЎЗГОРИ МО

Боиси хурсандист, ки солҳои охири бо шарофати сиёсати оқилонаву дурандешонаи Президент Шавкат Мирзиёев бобати таъкими пояҳои маънавии ҷомеа, рушди соҳаи илму фарҳанг, ҳосилат, матбуот қорҳои шомта амали мегарданд. Сарвари давлат воситаҳои ахбори оммаро дастгоҳи таъвоин иттилоот мешуморад, ки баробари равшан кардани дигаргунсозиҳои бузург, вусъат додани демократияи сиёсати дурандешонаи кишварро дар байни халқ вусъа интишор мекунад, тарғибу ташвиқ месозад. Поягузори адабиёти

муосири тоҷик устод Садриддин Айни навишта буд: «Рўзномаи ҳар қавм ва миллат забони эшон аст. Ҳар қавме, ки рўзнома надорад, гўё, ки забон надорад». Ба таъбири устод коре, ки як маккола ё навишта мекунад, ҳеч василаи дигар наметавонад анҷом диҳад. Мо таърихи пуршарафу ғани хеш, баҳусус фаъолияти ибратбахши гузаштагони худро, ки дар шароити ниҳоят душвор ғояҳои муҳаббатӣ садоқат ба Ватанро тараннум ва таҷассум кардаанд, ҳеч гоҳ фаромӯш нахоҳем кард.

Сарманшаи «Овози»-и овозадор

Соли 1924 бо ҷоннисориҳои устод Садриддин Айни, машаафрузони маърифат Саидризо Ализода, Маъруф Расулий, Ҳасан Ирфон, Қозимзода Ҳоҷи Муин, Абдуқамол Курбӣ ва дигарон дар яке аз марказҳои тамаддуни Шарқ – Самарқанди бостонӣ рўзномаи «Овози тоҷик» рӯйи чопро дид, ки аз он дам то ҳол ойнаи рўзгори мо.

Инак, қариб як аср аст, ки «Овози тоҷик» бо инъикоси набзи ҷомеа, навгонию рӯйдодҳои ҳаёти ҳаррӯза, фаъолияти соҳаҳои фарҳанг, маориф, саноят, иқтисодиёти кишварро, тандурустию варзис ва бисёр дигар матолиби иттилоотию таҳлилий дар рушду пешрафти ҷамъият нақши муассир дорад. Хушбахтона, «Овози тоҷик» рисолати худро бобати расонидани иттилооти воқеӣ, ташаххули афкори созанда, тарбияи насли наврас ва пешрафту комёбиҳои кишвари соҳибистиклоли мо ба тарзи сазовору арзанда иҷро мекунад.

Қарор фармонҳои илҳомбахш

Роҳбарони давлату ҳукумат дар марҳилаи бунёди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи рушду нумӯи матбуоти миллии таваҷҷуҳи хос зоҳир мекунад. Тимсоли дурашони он Қарори Президент «Дар бораи чораҳои минбаъда инкишофи додани фаъолияти воситаҳои ахбори оммавӣ ва таъмин сохтани озодии матбуот» мебошад. Дар ҳуҷҷати маъруз ба масъалаҳои рушди воситаҳои ахбори оммавии ватанӣ, хонданибоб шудани рўзномаву маҷаллаҳо, интишоори матолиби таҳлилий танқидӣ, пешгирии камбудиҳо, сайқал додани маҳорати хабарнигори ва ғайра диққати маъсус дода шудааст. Иҷро намудани онҳо вазифи таъхирнопазири ҳар як рўзнома мебошад ва «Овози тоҷик» аз ин истисно нест. Наршияи маъруз аз шумораи нахустин то имрӯз барои халқу Ватан хизмати шоиста мекунад ва минбаъд низ ҳамаҷаи дар ҳақиқат «Овози тоҷик» вазифи асосӣ аст, ки ба ҷомеа маводҳои ҷолиб диққат, дақиқ ва саривақтӣ

расонад, роҳи дурусти ҳалли масоили мавҷударо бозгӯӣ кунад, то муштарии онҳо ба ҳамаҷаи баранд, мубодилаи афкор кунанд, аз ахбори кишвару олам воқиф шаванд. Журналистону хабарнигори варзида ва соҳибтаҷрибаи нашрияи рисолати қаламакшии худро дар ҷамъи ахбор, қорҳои таҳрири онҳо ва ташаххули афкори муштарии меҳонанд.

Забони ман – ҷаҳони ман

Забондонӣ, маданияти суҳан, фасоҳати баён аломати маданияти барҷастаи инсон буд ва ҳоҳад монд. Ақлу заковат, донишу ҳунар ва ҳулуқу ахлоқи кас аз суҳани ӯ аён мегардад. Бинобар ҳамин «Суҳан ойнаи марди суҳанг» гуфтаанд. Ва инсон қаламдор бояд суҳансанҷ ҳам бошад. Мо имрӯз барҳақ аз он хурсандем, ки забони «Овози тоҷик» рӯз ба рӯз хубу дилнишин ва беҳтар мегардад. Бо вучуди ин тобиистон соли равон, ҳангоми вохӯри ҷомеаи рўзнома бо устодону шогирдонӣ Донишгоҳи давлатии Бухоро, ҳамчунин дар як қатор муассисаҳои Самарқанд



қанд баъзе шахсон гилаомез изҳор дошанд, ки забони рўзнома душворфаҳм аст. Ҷоншини муҳаррири рўзнома Тоҷибой Икромов ҷавобан ба ин гуна гилагузориҳо дар баромади худ суханони зерини устод Айниро хотиррасон кард: «Вазифаи бузург, ки ба дӯши ҳодимони матбуот ва нашрияҳои тоҷикӣ бор шудааст, ин аз ҷиҳати забон наздик кардани матбуот аст ба оммаи мардуми тоҷик».

Кош ҳамаи мо аз нафосат ва салосати забони адабии худ хабардор бошем ба дигарон низ иро таъмин кунем.

Ҳиммат баланд дор...

Ҳоло боз маъракаи обуна ба рўзномаи маҷаллаҳо фаро расидааст. Ба қарибӣ ба ҳамаи муносибат ба вакилони рўзномаҳои тоҷикии вилояти ҷумҳурии дар маҳаллаи Бӯзи ноҳияи Самарқанд вохӯрии журналистон ва муштарии ба вуқӯъ пайваст. Дар он собиқадорони соҳаи таълим, адаби шинохта Солеҳ Саидмурод аз ҷумла иброз дошт: «Моде рўзномаҳои тоҷикӣ минбари мо, тоҷикзабо-

нҳост, пас чаро онҳоро дастгирӣ накунем? Дар Самарқанд тадбиркорони тоҷик бисёранд, онҳо ба масъалаи обуна набояд аз паси панҷа нигаранд. Забони модариро бояд қадр кунем, ки ҳам қарзу ҳам фарз аст! Ба мардуми мо ба тӯй бо тӯйна рафтани одати хубест. Соли оянда 100-солагии рўзномаи ҳамдигар ҳамнафаси мо – «Овози тоҷик» аст, ки ин бевосита ба ғафвории он – Самарқанд алоқаи зич дорад. Биед, ба ин санаи бузургу хотирмони рўзномаи махбӯб бо дастовези шоиста саҳмгузор бошем. Ҷи хуш гуфтаанд:

Ҳиммат баланд дор, ки мардонӣ рўзгор, аз Ҳиммати баланд ба ҷо расидаанд.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА, хабарнигори рўзномаи «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд.

АЗ ИДОРАИ РЎЗНОМА: *Умедворем, ки муҳлисону муштарии нисбати мақолаи маъруз андешаҳои хешро изҳор мекунад.*

МАКТАБИ ТОҶИКӢ ДАР ЗИНАИ АВВАЛ

ё худ боз меғям, ки «мо аз дигарон кам немест»

Субҳе садои мобилӣ баланд шуд. – Муаллим, шодбош диҳед, мактаб дар ноҳия ҷойи аввалро гирифт, – гуфт Абдураҳмон ҳолпурсиро як сӯ гузошта. Пай бурдам, ӯ бисёр хушнуд асту эҳсосоти худро пинҳон надорад. Ҷи хел шодмон набояд. Бори аввал аст, ки мактаби таълимаш ба забони тоҷикӣ байни 55 мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ ва мактаб-интернати ихтисосёфтаи эҷодии ноҳияи Нуратои вилояти Навоӣ дар зинаи аввал қарор гирифт. Бешубҳа, ин комёби камназир аст.



Мактаб омадам. Саҳнаи мактаб тозаву озода. Толибилмон дар дарс буданд. 5-6 нафар муаллимони аз дарс овозд зери дарахти зардолу рӯйи курсии ҷубин нишаста, бо ҳам самимона сӯҳбат доштанд. Пас аз ҳолпурсии маъмулӣ бо комёбиҳои мактаб дар ноҳия гуфтам.

Ҳа, заҳматҳои шабурузии муаллимон ва саъю ҳаракати шогирдон самарано хурдо дод, – ба суҳан омад ҷоншини директор оиди қорҳои маънавий-маърифатӣ Дилмурод Қўзиев. – Хонандагони мактаб анъанаи бародарони худро давом дода, ҳамаи хатмкунандагон донишҷӯи донишгоҳҳои кишвар гардидаанд. Дар соли 2021 ҳам 12 нафар хатмкунандагони мактаб 100 фоиз донишҷӯи гардида буданд. Соли хониши гузашта ин нишондод 70 фоизро ташкил карда буд.

Ба хонаи қорҳои ҷоншини директор оиди қорҳои таълим Абдураҳмон Раҳимов ворид шудам. Ӯ сари компютери қорнаш нишаста, бо директори мактаб Тангир Раҳмонов сари кадом масъала сӯҳбат дошт. Ҳамдигарро ба оғуш гирифта, ҳар дуру шодбошӣ гуфтам.

Маълум аст, ки ҳар сол баъди ҷамъияти имтиҳонҳои дохилшавӣ ба муассисаҳои таълими олии мамлакат рейтингҳои мактабҳо маълум карда мешавад. Рейтинги мактабҳои ноҳияи Нураторо эълон кардаанд. Бобати ба мактабҳои олии дохилшавии довтолабон ва чанд талаботи дигар мактаби мо, яъне мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ рақами 30-ум байни 55 мактаби ноҳия ҷойи аввалро ишғол намуд, – гуфт директори мактаб Т. Раҳмонов.

Мактабҳои ноҳияро вообаста ба мавқеи ишғолнамудааш ба чор гуруҳ ҷудо намудам, бо ҷаҳор ранг – сабз, зард, қаҳваранг ва сурх ишора намудаанд. Мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ рақами 30, 47 ва 32-ум бо ранги сабз ишора гардида, мутобикан ҷойҳои 1-3-юмро ишғол намудаанд. Мактабҳои номбурда мутобикан ҳамаи зорро ба даст овардаанд: 108, 17; 98,23 ва 95,4. Мактаби мо аз ҷойи дуюм бо даҳ ҳолтаву фарқи мақоми аввалро гирифт, – гуфт бо хушунӣ А. Раҳимов, аз мобилӣ рӯйхати натиҷаи рейтингҳои мактабҳои ноҳияро нишон дода.

Мактаби рақами 30 дар деҳаи Соҳурӯди маҳаллаи «Каттасой» ҷойгир аст. Соли 1985 ба мактаби миёна таб-

дил ёфт. То ин вақт чун филиали мактаби овозадори рақами 43 фаъолият дошт. Толибилмон ҷаҳор сол ин ҷо таълиму тарбия гирифта, аз синфи панҷум то ҳамаи мактаб дар деҳаи Ӯ таълим мегирифтанд. Алъон беш аз 20 нафар омӯзгорон ба қорҳои таълиму тарбия машғул мебошанд. Ҳамаи омӯзгорони маълумоти олии доранд. Таълим дар мактаб ба забони тоҷикӣ роҳандозӣ шудааст.

Бояд гуфт, ки дар ноҳияи Нуратои қорҳои таълиму тарбия дар панҷ мактаб ба забони тоҷикӣ пеш бурда мешавад. Вазъи мактабҳои тоҷикиро меҳонем: бо сабабҳои гуногун забони таълими садҳо мактаби тоҷикӣ тағйир дода шуд. Чунин «пешниҳод» доири тағйир забони таълими мактабҳои тоҷикии ноҳияи Нурато низ аз ҷониби болоншинон ба миён омада буд. Ва бо даву този чанд нафар равшанфикрон пешии роҳи ин ҳаракат гирифта шуд. Гуё толибилмони мактабҳои тоҷикӣ ба донишгоҳҳои дохилшуда наметавонанд. Камина дар мақолаи «Мо аз касе кам немест» («Овози тоҷик», 15 сентябри соли 2023) доири ин муаммо андешаҳои худро иброз доштам.

Такрор меғям: – Мо аз касе кам немест! Ҷуз мактаби рақами 30-ум, мактабҳои тоҷикии рақами 21 ва 43-ум дар рейтингҳои муассисаҳои таълими ноҳия мутобикан ҷойҳои шашум ва ҳаштумро ишғол намудаанд. Довталабони мактаби 21-уми деҳаи Соб 100 фоиз донишҷӯи донишгоҳҳо гардидаанд.

А. Раҳимов рӯйхати хонандагонро дод, ки соли равон ба донишгоҳҳои дохил шудаанд. Байти машури шоир: *Хишти аввал гар ниҳад меймор қач, То Сурайё меравад девор қач,*

–ро ёдовар шуд Абдураҳмон. Гуфт, ки толибилм дар мактаб нӯҳ сол таълим мегирад. Маҳз ҳамин омӯзгорон дастӣ қачи ӯро рост мекунад. Бо имтиҳон ба литсей дохил мешавад. Ошкор аст, ки хонандагони беҳтарин он ҷо меваранд. Ду сол он ҷо таълим намуда, донишҷӯ мегарданд. Ва зимни ҳисобот онҳоро дастоварди литсей мекунад. Заҳмати нӯҳсолаи омӯзгори мактаб ба инобат гирифта намешавад. Ба андешаи камина ин асло аз рӯйи адолат нест.

Воқеан, хишти аввали ин синфро омӯзгори соҳибтаҷриба Шўҳрати Нурназар гузоштааст. Беҳуда нагуфтаанд, илм дар ҷағири нақш бар санг аст. Омӯзгор тавонист дар дили кўдакон шароҳҳои донишомӯзиро фурузон намояд. Дар синфҳои болоӣ

фанҳои алоҳидаро аз А. Раҳимов, С. Турсунов, Д. Қўзиев, Н. Қиличова, Ҳ. Рўзиев, Т. Раҳмонов, Раҳими Набӣ, Н. Нурназаров, Ф. Нурназаров ва дигарон омўхтаанд. Бешубҳа, саҳми ҷамоаи омўзгорони мактаб дар таълиму тарбияи фарзанди халқ беназири аст.

Дар мақолаи «Мо аз касе кам немест» навиштаам: «... зимни як сӯҳбат муаллиме аз ноҳияи Сайхунбодӣ вилояти Сирдарё (дақиқан мактаби рақами 9) гуфта буд: «Шумо – эҷиён фахр мекунад, ки шогирдонатон дар озмуноҳои ҷумҳуриявӣ ғолиб меоранд. Фаромӯш мебуд, ки онҳо танҳо аз забон ва адабиёти тоҷик дастболо гардидаанд. Фанҳои дигар-чи?» Ин буд ҷавоб ба суоли ман, ки: «Чаро фарзандонатонро ба синфҳои тоҷикӣ наметавонед?» Дар мақола ба ин суоли он рафиқ қаров гуфтам, вале набояд фаромӯш кард. «Ҳар кас ба забони худ суҳандон гардад, омўхтани сад забон осон гардад». Интиҳои забони таълим ихтиёрӣ нест. Набояд фаромӯш кард, кўдак ҳамеша бо забони модарӣ андеша мекунад, пас ба забони дигар ибрази дил мекунад. Набояд фаромӯш кард, мо қобилияти илмзаҳмуқони кўдаконро суст мекунем. Худ тасаввур намоед, кўдак танҳо ҳангоми мулоқот бо омўзгор ба забони таълим мулоқот мекунад. Ҳатто дар давоми дарс бо ҳаминшарҳи худ бо забони модарӣ ҳарф мезанад. Дар танаффус, дар кўчаи хона низ бо забони модарӣ гуфтугў мекунад.

Зимни навиштани ин мақола бо ҷоншини директор оиди қорҳои таълими мактаби рақами 9-уми ноҳияи Сайхунбод Баҳодур Бекназаров дар тамос шудам. Оиди дохилшавии довтолабони мактабҳои олии сулолаш додам, ки гуфт:

– Соли равон синфи тоҷикиро 13 нафар ва гуруҳи ўзбекиро (аксарият тоҷиконанд) 27 нафар хатм намуданд. Аз синфи тоҷикӣ 3 нафар ва аз гуруҳи ўзбекӣ ҳамагӣ 4 нафар донишҷӯ гардидаанд. Хулоса – аз шумо. Имрӯз собиқ хатмкунандагони мактаби №30 дар донишгоҳҳои шаҳрҳои Тошканд, Самарқанд, Тирмизу Фарғона, Чизаху Бухоро ва Навоӣи Чирчиқ сарбаландона таҳсил доранд. Аксарияти ин донишҷӯён бо гранти давлатӣ меҳонанд ва собит намудаанд, ки аз касе кам нестанд.

Ўзбакбойи РАҲМОНИ, хабарнигори «Овози тоҷик».



Қаҳрамони Ўзбекистон Мухаббат Шароповаи қашқадарёӣ ба мактаби таҳсилоти умумии рақами 5-уми шаҳри Қарши, ки он ҷо таҳсил гирифтаву солҳои тўлонӣ худ низ ба хонандагон аз фанни математика сабақ омўхтааст, омад.

– Имрӯзҳо гарчи нафақаҳўрам, лекин аз ин масканӣ муҳаддас дил қанда наметавонам. Ҷамоа ва хонандагонро пазмон мешавам. Баъзан омада дарс ҳам мегузарам. Аз комёбиҳои хонандагон хушнуд мегардам, – меғўяд М. Шаропова.

Дар мактаби маъруз омўзгорони соҳибтаҷриба зиёд. Се соли охири 60-70 фоизи хатмкунандагони ин маскан ба муассисаҳои таълими олии дохил мешавад. Алҳол 1768 нафар хонандагон ин ҷо таҳсил мегиранд.

Дар сурат: Қаҳрамони Ўзбекистон Мухаббат Шаропова дар мактаби таҳсилоти умумии рақами 5-уми шаҳри Қарши.

Суратгир: Ўлмас БАРОТОВ (Ўза).

АЗ МАРҶИ Ӯ ДАР ҚАЛБИ МО САД ДОҒ МОНД

(Аввалаш дар саҳ.3).

Ногаҳон бемор шуд. Сеюним сол бо дарди ҷонқох даст ба гиребон шуд, беморӣ ӯро аз пой афтанда, марғи бармаҳал аз байни мо ба олами абадӣ бурд.

Табибон таҳқиқи саратон монданд. Аз рўзи аввали фаҳмидани сабаби беморию вай дили наздикони ӯро ғами оқибати бадфарҷоми қисмати ӯ фаро гирифта буд. Вале ҳеҷ кас ба тақдир тан додани набуд. Дари беморхонаҳои Тирмизу Бухоро, Самарқанду Тошкандро бо иборар охура карданд. Гуфтанд, ки илми табобати Хиндустон хеле пеш рафтааст, беморон рафта шифо ёфта омада истодаанд.

Ба қарор омаданд, ки ба Хиндустон мегаранд. Ба назди табибони хинд ҳам бурданд, на як бору ду бор. Ҳамаи фармуади табибонро ба ҷо оварданд. Боре аксе фиристод, ки дар назди Тоҷмаҳал гирифта буд. Ҳамон Тоҷмаҳале, ки

чун ёдгори аз ишқу муҳаббати инсонӣ, мукҳаддас будани хотираи инсон, чун нишонаи садоқат то ин замон вирди забонхост. Сайрамбону оиди ин обидати таърихӣ, мўъҷизаи дастии инсон ба шогирдонӣ худ бо роҳи ҳаёҷонӣ эҳтирос дарсоҳу гузаштааст. Ба вай ба ҷашми худ дидани мақбараи малика Мумтозмаҳал муяссар шуд, лекин бо тани солиму кайфияти хуш, бо дили лабрезии шодӣ тамошо кардан, ҳаловат бурдан насиб накард. Дар ҳамаи ин сафарҳои Хиндустону қарроҳҳои чандинқарата шавҳараш Исмаилюлло диллашро ғаш мекард. Сайрамчон то нафаси охири ба меҳру дастгирӣ ба эътибори шавҳараш тақия кард. Ҳатто вақти назми ҷон ҳам дастӣ шавҳарашро маҳкам дошта, ҷон ба ҷонфарин супурд.

Дар яке аз аёдатҳоям дар аснои сӯҳбат аз тақудаву сафарҳо монда шудани худро изҳор карда, ба дадеш меғўям, ки дигар ба ҷо намеравам, чизе дар насибам бошад, тан меდიҳам, давиданҳо ғойда надорад.

Он кас меғўяд, ки «то ҷон дорам медавам, ба кучо, ки бошад мебарам, ту ҳеҷ қор нақун, ҳамин қадри рост дар хона бошӣ шуд. Ҳеҷ як хонаро бе зан нақунд. Ман меҳондам хонаи бе зану беҷаро...» – гуфт.

Исмаилюлло ҳам аз ҳамин гуна пешшомад метарсид. Ба сари ӯ он рўзи сахту гарон омад.

Исмаилюлло Сайрам оилае доштанд осоишта, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтиром пойдор буд, соҳибӣ ду духтару ду писар. Фарзандон дар мактаби миёна боодобу аълоҳон, ба ғайр аз Садбарг, ки саводи хуб дошту ҳаваси мактаби олии накард ва ҳоло қаддонӣ хуби модари фарзандон, ҳама соҳибӣ маълумоту мутахассиси хуби соҳаи худанд.

Духтари калони Шабнам чун ғолиби олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ба мактаби олий – факултети филологияи забон ва адабиёти тоҷикӣ Донишгоҳи давлатии Самарқанд бе имтиҳон дохил шуда, бо донишҷӯи аъло хатм намуд. Алҳол бо тарбияи фарзандон машғул аст. Духтараш Афрўза Ҳам-

дамова шохматбоз аст. Вай 5 бор чемпиони ҷаҳон, 12 бор чемпиони Осиё дар байни наврасон мебошад. Ба қарибӣ дар Нидерландия Олимпиадаи ҷаҳонӣ байни наврасони то 16 сола соҳибӣ ҷои дувум гардид.

Фарзандони дигари Сайрамчон – Шаҳзоду Чамшед ҳам соҳибӣ хонаву дару фарзандони дўстурӣ, дар қорҳои давлатӣ қору фаъолият доранд. Фурсати роҳати фарзандонро дида, дар сояи давлати онҳо роҳати пирий рондан расида буд.

Афсўс, сад афсўс! Инсон бо ҳама бузургиву иқтидор назди ҳукми парвардигор заифу очиз аст. Бо ҳамон роҳи рафтагон мо низ хоҳем рафт. Инсон бояд ҳар як лаҳзаи умрро ганимат дониста, аз пай амали хайр камар бибандад, аз худ хотираи неқ монанд.

Ёдат ба хайр, хоҳари азиз!

Иноят ҚўРАЕВА, муаллимаи собиқагори мактаби рақами 21-уми ноҳияи Сарисоё.

Вилояти СУРХОҶДАРЁ.

Овози тоҷик
МУАССИСЛАР:
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгаши, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси. Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир Шерпўлод ВАКИЛОВ
Рўзнома ҳафтае ду маротиба: рўзҳои чоршанбе ва шанбе чоп мешавад.
Рўзнома дар компютерхонаи идора ҳарфчинӣ ва саҳифабандӣ гардида.

Ҳаҷми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи чопи дун интервали ва шеър аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рўзнома ба мактубҳои интишорнашуда ҷавоб намегардонад.

Рўзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонсии матбуот ва ахбороти Ўзбекистон таҳти рақами 0003 ба рўйхати гирифта шудааст.

Индекси нашр – 170. Фармониши 2 Г-1025.
Адади нашр 4563. Ҳаҷм 2 ҷузъи чопӣ.
Усули нашр – офсет, андозаи А-2.

ISSN 2010-7557

1 2 3 4 5 6

Муҳаррири навбатдор: Г. Кабирова.
Саҳифабанд-дизайнер: Х. Тўхтаева.
Мувофиқи қадвал – 21.30
Ба чоп супурда шуд – 21.00

Нишонии мо:
100000 ш.Тошканд, кўчаи Матбуотчилар, 32.
Телефонҳо: қабулгоҳ: 233 - 82 - 83; Котибот 233 - 83 - 35. Факс: 233-57-30.
сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail: ovozitoj@umail.uz, ovozitoj@list.ru
Индекси обуна 170.
Матбааи таъбунашри Ширкати саҳорҳои «Шарқ». Нишонии қорхона: кўчаи Буюк Тўрқон, хонаи 41.